

ҶОДМАРДОН

Ҳар яки мо
бояд минбаъд
низ мафҳумҳои
«ватандӯстӣ» ва
«рушд»-ро
шиори қору
фаъолияти ҳар-
рӯзаи худ қарор
диҳем.

Эмомалӣ Раҳмон

№12 (201)
28 декабри соли 2022

Нашрияи тарбияи ҳарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ»

23.12.2022, шаҳри Душанбе

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ
ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Ҳамватанони азиз!

Соли 2022 барои Тоҷикистони
мо, дар маҷмӯъ, соли бобарор буд.

Ба шарофати заҳмати содиқонаи
мардуми кишвар раванди созанда-
гиву ободкорӣ бомаром идома ёфта,
нақшаву барномаҳои пешбинигар-
дида ҷиҳати таъмин намудани руш-
ди устувори иқтисоди миллӣ ва ба-
ланд бардоштани сатҳу сифати
зиндагии сокинони мамлакат ҳа-
дафмандона амалӣ карда шуданд.

Чунонки ба ҳама маълум аст,
солҳои охир вазъи сиёсӣ ва иқтисо-
дӣ ҳақон хеле мураккаб гардида,
ҳоло инсоният дар давраи ниҳоят
ҳассос ва душвортарини таърихи қар-
иб сад соли охири худ қарор дорад.

Аз ҷумла, дар панҷ соли охир
таъсири манфии бархӯрдҳои геоси-
ёсӣ, низозҳои тичоратӣ, паҳншавии
бемориҳои сироятӣ, инчунин, пайо-
мадҳои тағйирёбии иқлим ба иқти-
соди кишварҳои ҳақон шиддат ёфта,
яроқнокшавии бошито ва оғози
марҳалаи «чанги сард» боиси халал-
дор шудани низоми муносибатҳои
иқтисодиву тичоратии байни дав-
латҳо ва ба вуқӯъ омадани бӯҳрони
ҷаҳонии иқтисодӣ гардид.

Бахусус, соли 2022 таҳримҳои
иқтисодиву тичоратӣ вусъат гирифта,
занҷираҳои мавҷудаи таъминоти
моду маҳсулот қанда шуданд, истеҳ-
соли маҳсулот коҳиш ёфт ва нархҳо,
маҳсусан, нархи маводи ғизоӣ ба
таври бесобиқа боло рафтанд.

Сарфи назар аз таҳаввулоти дар
иқтисоди ҳақон идомадошта ва таъ-
сири манфии омилҳои берунӣ ба
иқтисоди миллӣ мо, дар натиҷаи
таҷрибаи самараноки ислоҳоти иқти-
содӣ, амалӣ намудани стратегияву
барномаҳо ва тадбирҳои зидди-
бӯҳронӣ дар панҷ соли охир рушди
иқтисодӣ Тоҷикистон ҳамасола
ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7,3 Ҷоиз
таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 мил-
лиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари
аҳоли 1,5 баробар афзоиш ёфт.

Аз ҷумла соли 2022 қорҳо ҷиҳати
устувор нигоҳ доштани нишон-
диҳандаҳои макроиқтисодӣ, қориш
додани таъсири хавфҳои эҳтимоли
ба иқтисоди миллӣ, фаъолияти бо-
суботи низоми бонкӣ, афзоиши ис-
теҳсоли маҳсулоти саноативу киш-
варзӣ, бехтар гардонидани фазои
сармоягузорӣ ва дастгирии соҳиб-
корӣ тақвият пайдо карда, рушди
иқтисоди миллӣ дар сатҳи 8 Ҷоиз
таъмин карда шуд.

Дар панҷ соли охир сатҳи неку-
аҳволии мардум тадриҷан баланд
шуда, даромади пулии аҳоли аз 41,1
миллиард сомонӣ соли 2018 ба 87
миллиард сомонӣ дар соли 2022



расонида шуд, яъне 2,1 баробар зиёд
гардид.

Музди миёнаи меҳнат дар
кишвар якуним баробар ва андозаи
нафақаи ниҳой 1,3 баробар афзоиш
ёфт.

Дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ аз
27,4 Ҷоиз соли 2018 то 22,5 Ҷоиз
дар соли 2022 қориш дода шуд.

Дар ин давра беш аз 900 ҳазор, аз
ҷумла дар соли 2022-юм 190 ҳазор
қорӣ қорӣ нав таъсис дода шуд, ки
ба бехтар гардидани вазъи шуғли
аҳоли дар кишвар мусоидат намуд.

Ҳаҷми умумии хароҷоти бӯҷети
давлатӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз 9,1
миллиард сомонӣ соли 2018 то 14,7
миллиард сомонӣ дар соли 2022 ё 62
Ҷоиз зиёд гардид.

Дар панҷ соли охир танҳо барои
рушди соҳаҳои маориф ва тандуру-
стӣ 36 миллиард сомонӣ равона гар-
дида, ҳиссаи маблағгузории соҳаҳои
иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷо-
ти бӯҷети давлатӣ 44 Ҷоизро таш-
кил кард.

Дар давраи зикршуда аз ҳисоби
ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ
842 бинои муассисаи таълимӣ барои
382 ҳазор хонанда, аз ҷумла дар соли
2022-юм 190 бинои таълимӣ барои
87 ҳазор хонанда сохта, ба истифода
дода шудааст.

Ҳамзамон бо ин, ба маълумоти
вакилони муҳтарам ва ҳамватанони
азиз расонида мешавад, ки дар 31
соли истиқлоли давлатӣ 3430 муас-
сисаи нави таълимӣ барои қорӣ
якуним миллион хонанда сохта, ба
истифода дода шуд.

Ҳол он ки дар 70
соли замони гузашта
ҳамагӣ 3229 муас-
саи таълимӣ бунёд
гардида буд.

Бо вучуди ин,
қорҳои то имрӯз дар
ин самт амалигардида
ҳоло ҳам басанда не-
станд.

Имрӯз дар муас-
саҳои таҳсилоти миё-
наи умумии кишвар 2
миллиону 300 ҳазор
нафар хонандагон ба
таҳсил фаро гирифта
шудаанд.

Соли 1991 ин ни-
шондиҳанда ҳамагӣ 1
миллиону 325 ҳазор
нафарро ташкил ме-
дод.

Инчунин, агар то
соли 1991, яъне дар 70
соли замони гузашта
дар мамлакат ҳамагӣ
2862 муассисаву ин-
шооти тандурустӣ бо
52 ҳазору 800 нафар
қоранд фаъолият

дошта бошад, пас дар даврони соҳи-
бистиқлолӣ, хусусан, дар 25 соли
охир 2827 муассисаву иншооти тан-
дурустӣ сохта, ба истифода дода шу-
дааст.

Ҳоло шумораи муассисаҳои тан-
дурустии мамлакат нисбат ба соли
1991 қорӣ ду баробар зиёд гардида,
ба 5116 ва қорандони онҳо ба 79 ҳа-
зор расидааст.

Ҳамчунин, дар панҷ соли охир аз
ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгу-
зории бӯҷети давлатӣ барои дастги-
рии табақаҳои осебпазирӣ аҳоли
тавассути пардохти нафақа, ку-
макпули ва ҷубронпулиҳо, нигоҳдо-
рии муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва
ухдадорӣҳои дигар зиёда аз 19 мил-
лиард сомонӣ, аз ҷумла танҳо дар
соли 2022-юм 4,3 миллиард сомонӣ
равона карда шуд.

Дар баробари ин, то охири соли
2022 ба 475 ҳазор шаҳрванди эҳтиё-
манди кишвар, аз ҷумла қӯдакони
ятим ва бесаробон, маъҷубон, ои-
лаҳои камбизоат ва гирандагони на-
фақаи иҷтимоӣ кумаки молиявӣ
якҷақта дар ҳаҷми 600 сомонӣ ило-
ватан пардохт карда мешавад ва ба
ин мақсад 285 миллион сомонӣ ра-
вона мегардад.

Тавре ки борҳо зикр намудам, ҳа-
дафи олии давлат ва Ҳукумати мам-
лакат мунтазам баланд бардоштани
сатҳу сифати зиндагии мардуми
азизамон мебошад.

Дар робита ба ин, Ҳукумати мам-
лакатро зарур аст, ки пешрафти
устувори минбаъдаи иҷтимоиву
иқтисодии кишварро нигоҳ дошта,

соли 2023 суръати рушди иқтисоди-
ро дар сатҳи на кам аз 8 Ҷоиз таъмин
намояд.

Дар ин замина, соли 2023 дарома-
ди умумии пулии аҳоли 15 Ҷоиз аф-
зоиш ёфта, ба 100 миллиард сомонӣ
баробар мегардад.

Бо ин мақсад, тақроран таъкид
менамоям, ки бояд тавачҷуҳои асосӣ
ба рушди босуботи соҳаҳои иқтисо-
ди миллӣ, пешгирии қордани таъси-
ри хавфҳои эҳтимоли ба он, истифо-
даи самараноки иқтисодҳои
мавҷуда, ташкили қорхонаҳои ис-
техсоли, таъсиси қорҳои қорӣ нав,
баланд бардоштани рақобатнокии
маҳсулоти ватанӣ, тақвияти соди-
рот, ташаққули «иқтисоди сабз»,
суръат бахшидан ба раванди рақам-
кинунонии бахшҳои иқтисодиёт,
инкишофи неруи инсонӣ ва бехтар
намудани сифати хизматрасониҳои
иҷтимоӣ равона карда шавад.

Вазорати рушди иқтисод ва савдо
якҷо бо дигар вазорату идораҳо ва
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳоки-
мияти давлатӣ бо мақсади таҷриба
ҳадафу афзалиятҳои рушд бояд ра-
ванди банақшагирии стратегиро дар
ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ
пурра қорӣ карда, барои иҷрои ни-
шондиҳандаҳои дар ҳуҷҷатҳои бар-
номавӣ пешбинишуда тадбирҳои
заруриро роҳандозӣ намояд.

Барои нигоҳ доштани рушди бо-
суботи иқтисодӣ, таъмин намудани
устувори молияи давлат, афзоиши
даромад ва баланд бардоштани са-
маранокии бӯҷет заминаи зарурии
қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда,
қорҳо дар самти мукамал гардонидани
низоми миллии молия ва ан-
доз идома доранд.

Дар натиҷаи тадбирҳои амали-
шуда ҳаҷми бӯҷети давлатӣ ҳамасо-
ла афзоиш ёфта, дар соли 2022
қисми даромади он ба 33 миллиард
сомонӣ баробар гардид, ки нисбат
ба соли 2018-ум 38 Ҷоиз зиёд мебо-
шад.

Вазорати молияро зарур аст, ки
тибқи принципҳои банақшагирии
стратегӣ ва низоми байналмилалии
бахисобгирии молиявӣ минбаъд
низ доир ба масъалаҳои интизоми
молиявӣ, тақсироти самараноки за-
хираҳо, шаффофияту тобеият ва
таҳияи босифати бӯҷети давлатӣ,
инчунин, рақамкинунонии соҳа қо-
раҳои амалӣ андешад.

Кумитаи андоз вазифадор карда
мешавад, ки якҷо бо мақомоти мар-
бута ҷиҳати бехтар гардонидани
хизматрасониҳои давлатӣ дар шак-
ли электронӣ, мукамалсозии маъ-
мурикунонии андоз ва дар ин зами-
на бартараф намудани таъсири
омили инсонӣ ба раванди андозсу-
порӣ, инчунин, истифодаи ҳатмии
дастгоҳи назоративу хази-

ЧАМЪОМАДҲОИ ТАЪЛИМӢ -УСУЛӢ

Мувофиқи нақшаи ягонаи чорабинҳои асосӣ дар ҳама самтҳои хизмат чамъомадҳои таълимӣ-усулӣ гузаронида шуд. Чамъомадҳо бештар таҳти роҳбарии масъулини соҳа ва дар асоси нақшаҳои пешакӣ омодакардаи онҳо баргузор гардиданд. Зеро моҳи ноябр гурӯҳи босалоҳият таҳти роҳбарии сардори Сарситод – муовини аввали фармондеҳи Гвардияи миллӣ генерал-майори гвардия Ализода Чонибек ва дигар муовинони фармондеҳ дар қисмҳои ҳарбӣ тамоми самтҳои хизмати ҳарбию мавриди санҷиш қарор доданд. Дар асоси камбудиву норасоӣҳои ошкоргардида, нақшаи ислоҳи камбудихо тартиб дода шуд. Ҳамчунин барои иҷрои намунавии онҳо, ҳар чи бехтар ба роҳ мондани хизмат ва дар якҷоягӣ таҳлилу баррасӣ намуданашон мавзӯҳои чамъомади таълимӣ интихоб гардиданд.

Чамъомадҳои таълимӣ-усулӣ аз самти корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ оғоз гардид, ки он дар заминаи қисми ҳарбии 051064 доир карда шуд. Дар рафти баргузори чамъомад мутахассисон аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва намояндагонии ҳифзи ҳуқуқ иштирок доштанд. Баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, тарғиби хизмати ҳарбӣ, таҳлилу вазъи хатарҳои имрӯзаи ҷаҳон ва таъсири он ба амнияти давлат, ар-

зишҳои миллӣ, мустаҳкам намудани коллектив, пешгирии ҷиноят, тартиби гузаронидани санҷиши хизматӣ, бақайдгирӣ ва нигоҳдории онҳо, оқибати саркашӣ намудани хизматчиёни ҳарбӣ аз идомаи хизмат ва монанди ин масъалаҳо мавзӯҳои муҳими чамъомад интихоб гардид. Чамъомад таҳти роҳбарӣ ва назорати муовини фармондеҳи Гвардияи миллӣ оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ полковники гвардия Собирён Муҳаммаднаим гузаронида шуд.

Чамъомад бо сардорони ситоди қисмҳои ҳарбӣ аз санҷиши пагоҳирӯзӣ оғоз ёфт. Сардори Сарситод-муовини аввали фармондеҳи Гвардияи миллӣ моҳият ва мақсади гузаронидани чамъомадро фаҳмонда, барои дар сатҳи баланд гузаронидани машғулиятҳои дурӯза дастур дод. Тартиби иҷроиши нақшаи мачмуавӣ доир ба нигоҳдории тартиботи ҳуқуқӣ, бехтаргардонии хизмати қўшунҳо ва таъмини бехатарии хизмати ҳарбӣ, ба танзим даровардани фармонҳо, ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда ва ташкил намудани корҳои сафарбарӣ аз мавзӯҳои асосии чамъомад буданд, ки аз ҷониби аفسарони таҷрибадорӣ соҳа тавассути воситаҳои аёнӣ, бо шарҳу таҳлил сурат гирифтанд. Мақсад аз гузаронидани чамъомадҳои мазкур баланд бардоштани малакаи касбии сардорон, ко-

мандирон оид ба идоракунии ҷузъу томҳо, банақшагирии фаъолияти хизматӣ, ҳамкорӣ ва ҳамроҳсозии амалҳо дар ҳолати гузаронидани дараҷаҳои гуногуни омодабошии ҷангӣ мебошад.

Мавзӯҳои чамъомади масъулини самти аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ вобаста ба пешрафт ва навгонҳои хизмат омода карда шуд. Яке аз машғулиятҳои намоиши силоҳи 8,6 мм милтики мергании тактикий STEYR SSG M-1, хислатҳои тактикийю техникий ва тартиби истифодабарии он буд, ки аз ҷониби подполковники гвардия Каримзода Алиҷон амалӣ нишон дода шуд. Машғулияти дигар истифодаи автомашинаи хизмати JEEP J-8 буд, ки роҳбари машғулият доир ба истифодаи дуруст ва афзалиятҳои он маълумот доданд. Машғулияти муҳими дигар таъмини омодабошии ҷангии ҳайати экипажи техникаҳои зирехпуш буд, ки дар назди парки техникаҳои ҷангии қисми ҳарбӣ гузаронида шуд. Дар рафти машғулияти аёнӣ таъкид гардид, ки яке аз вазифаи асосии масъулини самти аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ дар ҷузъу томҳо назорат бурдан ва омода кардани ҳайати экипажи мо-

шинҳои ҷангӣ мебошад.

Чамъомади сардорони қисмҳои сафӣ ва кадрҳои қисмҳои ҳарбӣ дар синфҳои шуъбаи муносибатҳои байналмилалӣ Раёсати корҳои фармондеҳӣ гузаронида шуд. Фаъолияти ин самтҳо бештар бо ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, дар чамъомад пеш аз ҳама иҷроиш ва назорати қарорҳои супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармондеҳи Гвар-

нишон дода шуд. Иштирокчиёни чамъомад тартиби истифодаи маҳсулоти ҳуруқворӣ ва ҳуришхоро аз сабзавот тибқи меъёрҳои муқарраргардида иҷро намуда, ҳамчунин нахӯрӣ ва ҳуруқи нисфирӯзии ҳайати шахси омода карданд.

Омодасозии нақшаҳои таълимӣ, ташкилу барои мондани раванди таълим дар ҷузъу томҳо, омӯзиши истифодаи аслиҳа ва силоҳи нав ва ба ин васила



дирияи миллӣ оид ба омодабошии ҷангӣ, хизмати қўшунҳо ва бехатарии хизмати ҳарбӣ, коргузори гайримахфӣ ва иҷрои вазифаҳои хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт.

Муовинони командирони қисмҳои ҳарбӣ оид ба ақибгоҳ машғулиятҳои чамъомадро дар заминаи қисми ҳарбии 051055 ба таври амалӣ иҷро намуданд. Ташкили нигоҳдории сабзавот дар анбор, тарзи дуруст захира намудани маҳсулот барои зимистонгузаронӣ дар қисмҳои ҳарбӣ дар амал

баланд бардоштани маҳорату малакаи ҷангии ҳайати шахсӣ вазифаи бевоситаи ҳайати командирон ва масъулини самти тайёрии ҷангӣ мебошад. Маҳз ҳамин мавзӯхоро масъулини тайёрии ҷангӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода, сатҳи дониш ва маҳорати иштирокчиёно санҷиш намуданд. Чамъомади муовинони командирон оид ба тайёрии ҷангӣ ва махсус чамъбасти чамъомадҳои таълимӣ гардид.

Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИҚ



Мардуми ҷаҳон аз рӯйи анъанаю одатҳои миллӣ соли навро дар мӯҳлатҳои гуногуни сол ҷашн мегиранд. Агар аслашро гирем, ҳамаи тақвимиҳо аз рӯйи ҳаракати офтобу моҳтоб гирифта шудаанд, аз он ҷумла тақвими шарқӣ низ. Аз ин рӯ, ҷӣ гунае ки маълум аст, дар тақвими шарқӣ оғози Соли нав таърихи рӯзи муайяно надорад ва соли хар-

Соли Харгӯши сиёҳи обӣ

гӯш аз 22 январ то 9 феврал идома меёбад.

Бехтарин ва хушбахтарин сол дар тақвими шарқӣ соли чорум-Харгӯш мебошад, ки дар байни нишонаҳои бурҷи дувоздахгона ҷойи ифтихориро ишғол менамояд ва одамон бар он тавачҷухдоранд, ки имсол онҳоро ҷӣ сарнавиште интизор аст.

Аз сарчашмаҳо бармеояд, ки соли 2023-соли Харгӯши сиёҳи обӣ аст. Ҷӣ гунае ки астрологҳо пешгӯӣ кардаанд, аз соли нав хурсанд нашудан гайри имкон аст, чунки бо шарофати ҳокими сол – Харгӯши сиёҳи обӣ, дар соли 2023 оромию хушбахтӣ ва фазои беолоишро дар назар доранд.

Харгӯши сиёҳи обӣ дар

тақвими шарқӣ рамзи сабру таҳаммул, барор, оромию осудагӣ ва сулҳ мебошад.

Харгӯш ҳайвони доно аст, на тарсончак. Ихтилоф ва мудохаларо ба ҳар чиз намеписандад. Аз ҳамин сабаб вай аз ҳар гуна тақобулҳо мегузезд ва ҳамаи мушкилҳо ро роҳи сулҳу осоиштагӣ ҳал менамояд. Таърих гувоҳ аст, ки одатан дар соли Харгӯш зиддиятҳои сиёсӣ роҳи ҳалли худро меёбанд. Вале на ҳама вақт Харгӯши сиёҳи обӣ ба муносибатҳои ҷиддӣ ҷавоб дода метавонад. Чунки муносибатҳои ҷиддӣ аксар вақт вобастаи сабабҳои объективӣ ё субъективӣ мебошанд.

Соли харгӯш барои ҳуқуқшиносон, омӯзгорон

ва коркунони соҳаи тиб соли бобарор хоҳад буд. Одамони боистеъдод, хусусан аз соҳаҳои илму фарҳанг ва ҳамаи онҳоеро, ки ба касби худ содиқанд, соли Харгӯш сарпарастӣ мекунад. Дар тичорат устувор бошад ва хашро баргараф созед, чунки Харгӯш дипломати олий аст.

Соли навро бехтар мебуд, ҳамроҳи оила ва шахсоне, ки барои шумо азизанд, гузаронед. Муҳити оила бояд беолоишро рӯҳнавоз бошад. Мабодо агар шуморо ҳумори ба берун баромадан гирифт, мувофиқи гуфтаи астрологҳо бояд либоси бунафш бипӯшед.

Азбаски хурғӯш сабзавотро дӯст медорад, бояд дастархони идона бо сабза-

вот, мева, кабудӣ – шибит, бодиён, райҳои ва ҷавҳарӣ оро дода шавад. Бештар хӯриш ва хӯроқҳои аз қарам, сабзӣ ва пиёз омода намоед. Агар хоҳед, ки ҳокими сол – Харгӯшро шод намоед, аз моҳи низ истифода баред.

Имсол барои аксарият соли бобарор меояд. Ба ҳар ҳол бехтар мебуд агар то амалӣ шудани нақшаҳои онҳоро махфӣ нигоҳдоред.

Дар Соли Харгӯш муҳим он аст, ки саломатии худро эҳтиёт намоед. Ба варзиш машғул шуда, ба речаи хӯроқхӯрӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳед. Барои хотирмон гузаронидани Соли нав бояд аз ҳар гуна низоъ ва ихтилофҳо худро дар канор гиред ва ғами ояндаи худро бихӯред.

Таҳияи
Саодат САТТОРИ

Муассис:
Гвардияи миллӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон

сомонаи расмӣ: www.gmjt.tj
E-mail: gmjt.info.tj@mail.ru

Оғози нашр:
25 январи соли 2006

Ҳайати таҳрир:

Сардори шуъбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа
полковники гвардия
Ҳайринисо Комилзода,
Неъматуллои Холик,
Илоҷичон Насриддинзода,
Саодат Сатторова –
хабарнигорон.

Мушовирон:

Фармондеҳи Гвардияи миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобочон Чамолзода, раиси Қумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, муовини раиси Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Рудобаи Муқаррам.

Идораи моҳнома ба андешаҳои муаллифони маводҳо на ҳама вақт ҷонибдор аст. Масъулияти саҳеҳии санаду иқтибосҳо ба зиммаи муаллифон аст. Маводҳо аз АМИТ «Ховар» истифода шуданд.

Рӯнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 706 аз 20 январи соли 2006 ба қайд гирифта шудааст.

Дизайн: А. Насриддинов

Суратгир: М. Шоев

Адаби нашр: 500 нусха